

ҚОИДАҲОИ
пешниҳоди эътирозномаҳо, аризаҳо ба
Шӯрои шикоятӣ ва тартиби баррасии онҳо

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Қоидаҳои пешниҳоди эътирозномаҳо, аризаҳо ба Шӯрои шикоятии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тартиби баррасии онҳо (минбаъд-Қоидаҳо), тибқи қисми 1 моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ишораҳои чуғрофӣ» ва қисми 1 моддаи 36 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» таҳия карда шуда, тартиби пешниҳоди эътирозномаҳо ва аризаҳо ба Шӯрои шикоятӣ, мӯҳлатҳои пешниҳод ва баррасии онҳоро мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ихтироъ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи намунаҳои саноатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқи топологияҳои микросхемаи интегралӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, муайян менамояд.

2. ЭЪТИРОЗҲО ВА АРИЗАҲОЕ, КИ ДАР ШҶРОИ ШИКОЯТӢ
БАРРАСӢ КАРДА МЕШАВАНД

2. Дар доираи ваколатҳои худ, Шӯрои шикоятӣ эътирозҳо ва аризаҳои зеринро баррасӣ менамояд:

- оид ба қарори радди қабули арзнома барои баррасӣ, ки дар натиҷаи экспертизаи расмӣ қабул карда шудааст;

- оид ба қарори радди додани ҳуҷҷати ҳифозатӣ ба ихтироъ ва намунаи саноатӣ, ки дар натиҷаи экспертизаи моҳиятӣ қабул карда шудааст;

- оид ба қарори радди бақайдгирии тамғаи молӣ, тамғаи хизматрасонӣ, номи ҷойи пайдоиши мол, ки дар натиҷаи экспертизаи ифодаи пешниҳодшуда қабул карда шудаанд, ҳамчунин радди қатъи бақайдгирии тамғаи молӣ, ки дар натиҷаи экспертизаи ифодаи пешниҳодшуда дар асоси қисмҳои 1, 2 ва 5 моддаи 5 Созишномаи Мадрид қабул карда шудааст;

- зидди додани патент ва нахустпатент ба ихтироъ;

- зидди додани патент ба намунаи саноатӣ;

- зидди бақайдгирии тамғаи молӣ, аз он ҷумла дар асоси банди 6 моддаи 5

Созишномаи Мадрид;

- зидди бақайдгирии номи маҳали истехсоли мол;
- зидди амали ҳуччати ҳифозатӣ;
- барои радди бақайдгирии шартномаи литсензионӣ;
- барои радди бақайдгирии шартномаи вогузории ҳуқуқ;
- ариза дар бораи пеш аз мӯҳлат қатъ шудани ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молӣ бинобар сабаби истифода нашуданаш;
- оид ба кори Комиссияи аттестатсионии масъалаҳои аттестатсияи намояндагони патентӣ.

Дар доираи салоҳияти худ дигар баҳсхоро оид ба санҷиш ва бақайдгирии объектҳои моликияти саноатӣ баррасӣ менамояд;

3. Шӯрои шикоятӣ баҳсхоро мувофиқи арзномаҳое, ки аз ҷониби шахсони манфиатдор ё намояндагони онҳо пешниҳод гардидаанд, баррасӣ менамояд. Шахсони воқеие, ки дар хорич зиндагӣ менамоянд, шахсони ҳуқуқии хорича ё намояндагони онҳо ба воситаи намояндагони патентие, ки дар МД ММПИ ба қайд гирифта шудаанд, ба Шӯрои шикоятӣ эътирознома пешниҳод ва мукотибаро ба роҳ мемонанд, агар мувофиқи созишномаи дучонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки онҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

4. Ба эътирозномае, ки аз ҷониби намояндаи эътироздеҳ (аз он ҷумла намояндаи патентӣ) пешниҳод мегардад, ваколатномаи мувофиқи талаботи қонунгузорӣ тартибдодашуда замима карда мешавад.

Эътирознома ва маводҳои иловагӣ дар маҷмӯи иборат аз ду нусха бо замимаҳояш пешниҳод мегардад.

Пешниҳод накардани нусхаҳои эътирознома ё замимаҳои дахлдор, вобаста ба шумораи парванда ва шахсони манфиатдор, ҳамчунин нусхаи аслии ваколатнома сабаби ба таъхир гузоштани баррасии эътироз мегардад ва пас аз гузаштани мӯҳлати 3 (се) моҳа аз таърихи пешниҳод, шикоят ё эътироз бозхонда ҳисобида мешавад.

5. Шикоят ва эътирозҳое, ки мувофиқи сарҳатҳои 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 банди дуҷуми боби дуҷум пешбинӣ шудаанд, дар давоми мӯҳлатҳои дар қонунҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида, аз таърихи ба арзномадеҳ расидани қарор ё нусхаи маводҳои ба арзнома муқобилгузошташуда, ки аз МД ММПИ талаб карда шудаанд, ба шарте, ки дархости онҳо аз ҷониби арзномадеҳ дар давоми мӯҳлатҳои дар қонунҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида аз рӯзи гирифтани қарор сурат гирифта бошад, пешниҳод карда мешаванд.

Шикоят ва эътирозҳое, ки дар сарҳати 2 банди дуҷуми боби дуҷуми Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудаанд, дар давоми мӯҳлатҳои дар қонунҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида аз таърихи ба арзномадеҳ

расидани қарор ё маводҳои ба арзнома муқобил гузошташуда, ки аз МД ММПИ талаб карда шудаанд, ба шарте, ки дархости онҳо аз ҷониби арзномадеҳ дар муддати 3 моҳ аз рӯзи гирифтани қарор сурат гирифта бошад, пешниҳод карда мешавад.

6. Шӯрои шикоятӣ эътирозҳо шикоятҳо ва аризахоро оид ба пурра ё қисман безътибор шуморидани ҳуҷҷати ҳифозатӣ (патент ва нахустпатент ба ихтироъ, патент ба намунаи саноатӣ, шаҳодатнома ба тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ, номи маҳали истеҳсоли мол, топологияи микросхемаҳои интегралӣ) баррасӣ менамояд, ки мувофиқи сарҳати 8 банди дуюм дар давоми мӯҳлати эътибори ҳуҷҷати ҳифозатӣ, дар ҳолатҳои дар қонунгузори амалкунанда, ҳамчунин моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ихтироъ», моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи намунаҳои саноатӣ» ва моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» пешниҳод шудаанд, баррасӣ менамояд.

7. Ба эътирозҳо, шикоятҳо ва аризахое, ки ба Шӯрои шикоятӣ пешниҳод мешаванд, бояд аз чунин ҷузъҳо иборат бошанд:

- таърихи имзо ва ё фиристода шудан;
- маълумот дар бораи таърихи пешниҳод ё ҳуҷҷати ҳифозатие, ки мувофиқи рамзҳои INID арз шудааст.
- барои ихтироот, моделҳои судманд, намунаҳои саноатӣ:
- (11), (21), (22), (51), (54), (71), (73) ва (74);
- суроға барои мукотиба;
- телефон.
- барои тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ ва номи ҷойи пайдоиши мол:
- (110), (210), (220), (510), (540), (730) ва (740);
- суроға барои мукотиба;
- телефон.
- маълумоти ҷониби эътирозкунанда (насаб, ном, суроға, телефон ва ғ.);

8. Эътирозҳо, шикоятҳо ва аризахое, ки мувофиқи банди дуюми Қоидаҳо пешниҳод карда мешаванд бояд чунин асоснокунӣ доро бошад:

- ишора ба моддаҳои мушаххаси қонун ва бандҳои Қоидаҳо;
- мазмуни мухтасари далелҳо;
- талаботи ҷониби эътирозкунанда;
- номгӯй ва ҳаҷми замимаҳо, шумораи умумии саҳифаҳо;
- шӯмораи нусхаҳо;
- имзои ҷониби эътирозкунанда ё шахси ваколатдор;
- ба шикоят, эътироз ва ариза бояд ҳуҷҷате, ки пардохти коргузори барои пешниҳод ва баррасии шикоят, эътироз ва ариза ба андозаи муқарраршуда тасдиқ мекунад, замима карда шавад.

Шикоят, эътироз ё ариза бе ҳучҷати тасдиққунандаи пардохти коргузорӣ ба андозаи муқарраршуда, шикоят, эътироз ва ариза пешниҳоднашуда ҳисобида мешавад.

9. Мӯҳлати гузаштаи пешниҳоди шикоят ва эътироз аз ҷониби арзномадеҳ бо дархости арзномадеҳ барқарор шуда метавонад.

Дархост барои барқарор намудани мӯҳлати гузаштаи пешниҳоди шикоят ва эътироз бояд ҳамчун қисми таркибии он ё замима пешниҳод карда шавад.

Дархост барои барқарор намудани мӯҳлати гузаштаи пешниҳоди шикоят ва эътироз бояд на дертар аз шаш моҳ аз рӯзи ба охир расидани мӯҳлати пешниҳод, пешниҳод карда шавад.

10. Дархост оид ба барқарор кардани мӯҳлати гузаштаи пешниҳоди шикояту эътироз бояд ҳучҷати тасдиққунандаи сабабҳои узрноки гузаштани мӯҳлати пешниҳоди шикояту эътирозро дошта бошад ва ба он ҳучҷати тасдиққунандаи супурда шудани пардохти ҳатмӣ барои барқарор намудани мӯҳлати гузашта ва пардохти коргузорӣ барои пешниҳоди шикояту эътироз ба андозаи тасдиқшуда, замима карда шавад.

Ҳангоми ҳамроҳи дархосте, ки сабабҳои узрноки гузаштани мӯҳлати пешниҳоди шикоят ва эътирозро дар бар мегирад, пешниҳод нашудани ҳучҷати тасдиққунандаи супурда шудани пардохти ҳатмӣ ва пардохти коргузорӣ ба андозаи муқарраргардида, дархости шикоят ва эътироз пешниҳоднашуда ҳисобида мешавад.

11). Шикоят ва эътирозҳое, ки мувофиқи сарҳатҳои 1 ва 3 банди дуюми боби дуюми Қоидаҳои мазкур пешбини шудаанд, бояд далелҳои тасдиққунандаи нодурустии қарори Раёсати экспертизаи давлатии объектҳои моликияти саноатиро дошта бошанд, ва ба як арзнома ба объекти намунаи саноатӣ тааллуқ дошта бошанд.

12. Шикоят ва эътирозҳое, ки мувофиқи сарҳатҳои 4 ва 8 банди дуюми боби дуюми Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудаанд, бояд далелҳои тасдиққунандаи мавҷуд будани асосҳо барои қисман ё пурра безътибор шуморидани ҳучҷати ҳифозатиро дошта бошанд ва ба як ҳучҷати ҳифозатӣ ё сабт тааллуқ дошта бошанд.

13. Пешниҳоди маводҳои иловагӣ бо ҳамроҳии шикоят ва эътирозҳое, ки мувофиқи сарҳатҳои 4 ва 7 банди дуюми боби дуюми Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудаанд, агар онҳо далелҳои дигари мувоҳисаноки ҳучҷати ҳифозатиро нисбат ба шикоят ва эътирози пешниҳодшуда дошта бошанд, иҷозат дода намешаванд. Чунин маводҳо метавонанд, мувофиқи шартҳои пешниҳоди шикоят ва эътирози дар Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, ҳамчун шикоят ва эътирози алоҳида тартиб дода шуда, пешниҳод карда шаванд.

14. Дар шикоят ва эътирозҳое, ки мувофиқи сарҳатҳои 4 ва 5 банди дуюми боби дуюми Қоидаҳои мазкур пешбини шудаанд, бояд хоҳиши қисман ё пурра безътибор донишҷуи ҳучҷати ҳифозатӣ изҳор карда шавад.

Хошиши безътибор дониستاني хуччати ҳифозатӣ дар ҳолати мувофиқат накардани объекти ҳифзшавандаи моликияти саноатӣ ба ҳаҷми банди мустақили (бандҳои мустақил, агар онҳо якчандто бошанд) формулаи ихтироъ, ҷамъи шартҳои ҳифзпазирии дар суратҳо тасвирёфта ва дар асоси моддаҳои мувофиқи санадҳои қонунгузорӣ ба рӯйхати аломатҳои асосии намунаи саноатӣ воридшуда, аз он ҷумла дар ҳолати дар формулаи ихтироъ, номгӯи сифатҳои асосии намунаи саноатӣ мавҷуд будани аломатҳое, ки дар маводҳои аввалаи арзнома ҷой надоштанд ва истиснои онҳо маҷмӯи сифатҳои боқимондаи ихтироъ, намунаи саноатиро ба талаботи шартҳои ҳифзпазирӣ ҷавобгӯ намегардонанд, ба пуррагӣ оварда мешавад.

15. Хошиши безътибор дониستاني хуччати ҳифозатӣ дар ҳолатҳои зерин қисман оварда мешавад:

- дар формулаи ихтироъ, модели судманд, номгӯи аломатҳои асосии намунаи саноатӣ мавҷуд будани аломатҳое, ки дар маводҳои аввала мавҷуд набуд ва истиснои онҳо барои бо ҳаҷми маҷмӯи аломатҳои боқимонда ба талаботи ҳифзпазирӣ ҷавобгӯ набудани ихтироъ, намунаи саноатӣ асос намешаванд;

- номувофиқатии як ихтироъ ё қисми ихтироот аз гурӯҳи ихтирооти ҳифзшаванда, як вариант ё қисми вариантҳои намунаи саноатӣ аз гурӯҳи вариантҳои ҳифзшавандаи намунаи саноатӣ, дар ҳаҷми банди новобастаи формулаи ихтироъ, номгӯи маҷмӯи аломатҳои асосии варианти намунаи саноатӣ ба шартҳои ҳифзпазирии мутаносибан ихтироъ ва намунаи саноатӣ;

- мавҷуд будани банди вобаста дар формулаи ихтироъ, ки бо назардошти он ихтирои ҳифзшаванда ба шартҳои ҳифзпазирӣ ҷавобгӯ шуда наметавонад.

16. Дар эътирози зидди сабти тамғаи молӣ, ки дар сарҳати 6, банди дуюми боби дуюми Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудааст, бояд дарҳости қисман ё пурра безътибор дониستاني сабт оварда шавад.

Дарҳости қисман безътибор дониستاني сабти тамғаи молӣ дар ҳолати мавҷуд будани тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонии ба дараҷаи омезиш монанд ё агар нисбат ба онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи касе нисбат ба молу хизматҳои якхелаи қисман мувофиқаткунанда арзнома пешниҳод шуда бошад, пешниҳод карда мешавад.

Дар ҳама ҳолатҳои дигари вайрон кардани талаботи муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ», дарҳости пурра безътибор дониستاني сабт пешниҳод карда мешавад.

3. БАҚАЙДГИРӢ, ҚАБУЛИ ЭЪТИРОЗҲО ВА АРИЗАҲО

17. Эътирозномаҳои ба Шӯрои шикоятӣ воридшуда ба қайд гирифта шуда, ба онҳо рақами воридшавӣ гузошта мешаванд.

18. Ба шахси эътирознома пешниҳоднамуда дар мӯҳлати духафтаина, аз таърихи воридшавии он ба Шӯрои шикоятӣ, хабарнома оид ба баррасӣ қабул шудани эътирознома фиристода шуда, дар он таърихи ба нақшагирифташудаи баргузоршавии маҷлиси Шӯрои шикоятӣ нишон дода мешавад.

19. Оид ба баррасӣ қабул карда шудани эътирозе, ки дар сархатҳои 4, 5, 7, 8 банди дуҷуми боби дуҷуми Қоидаҳои мазкур нишон дода шудаанд, ҳамзамон ба дорандаи ҳуҷҷати ҳифозатии мавриди баҳс қароргирифта низ хабарнома бо нусхаи эътироз ва замимаҳои фиристода мешавад.

20. Дар хабарномае, ки бевосита ба суроғи дорандаи ҳуҷҷати ҳифозатӣ, (тамғаи молии мувофиқи Созишномаи Мадрид оид ба бақайдгирии байналмиллалии тамғаҳои молӣ ва Протокол ба Созишномаи Мадрид дар бораи бақайдгирии тамғаҳо ба қайд гирифташуда) фиристода мешавад, дар он хабар дода мешавад, ки пешниҳоди фикру ақида аз ҷониби онҳо оид ба далелҳои мубоҳисавии ҳуҷҷати ҳифозатӣ ва минбаъд пеш бурдани кор оид ба баррасии эътироз метавонад, ба воситаи намояндаи патентие, ки дар МД ММПИ, чӣ хеле, ки дар банди сеҷуми Қоидаҳо пешбинӣ шудааст, сурат гирад.

21. Шӯрои шикоятӣ ба шахси манфиатдор имконият медиҳад, ки дар давоми се моҳ бо маводҳо ва нусхаи замимаҳои эътироз шинос шуда, фикру ақидаҳои худро оид ба далелҳои мубоҳисавии ҳуҷҷати ҳифозатӣ, то таърихи банақшагирифташудаи гузаронидани маҷлиси Шӯрои шикоятӣ, пешниҳод намоянд.

22. Таърихи баргузоршавии маҷлиси Шӯрои шикоятӣ, вобаста аз талаботи ба анҷом расонидани баррасии эътироз ва мӯҳлати дар қонун муқарраршуда, таъин карда мешавад.

23. Агар арзномаи ба Шӯрои шикоятӣ воридшуда талаботи банди ҳафт ва банди шонздаҳуми Қоидаҳо ҷавобгӯ набошад ба шахси эътироз пешниҳоднамуда, дар мӯҳлати ду ҳафта аз рӯзи ба Шӯрои шикоятӣ ворид шудани он, талабнома оид ба пешниҳоди маводҳои иловагӣ фиристода мешавад. Маводҳои иловагӣ бояд дар мӯҳлати на дертар аз се моҳ, аз таърихи фиристодани талабнома, пешниҳод карда шаванд. Ҳангоми сари вақт пешниҳод шудани маводҳои иловагӣ таърихи пешниҳоди эътирознома таърихи пешниҳоди маводҳои иловагӣ ба Шӯрои шикоятӣ ҳисобида мешавад. Дар ин ҳолат МД ММПИ дар давоми ду ҳафта хабарнома мефиристад, ки ҳуҷҷатҳои воридшуда эътироз ҳисобида шудаанд.

24. Шахси эътирознома пешниҳоднамуда ё намояндаи он метавонад то замони эълон шудани қарори Шӯрои шикоятӣ эътирози пешниҳодшударо бозхонанд. Дар ин ҳолат, пардохти коргузориҳои барои пешниҳоди эътирознома пардохтшуда бозгардонида намешавад.

4. ТАРТИБИ БАРРАСИИ ЭЪТИРОЗҲО ДАР ШҶҶРОИ ШИКОЯТӢ

25. Барои баррасии шикоят ва эътирозҳо коллегияи ШҶҶрои шикоятӢ таъин карда мешавад, ки он на камтар аз 3 аъзоёни ШҶҶрои шикоятӢ иборат аст.

26. Шикоят ва эътирозҳои ба МД ММПИ воридшудааст, мувофиқи бобби дуҷуми Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудаанд, ба котиби ШҶҶрои шикоятӢ супорида мешаванд.

27. Котиб аз шӯъбаҳои дахлдор маводҳои заруриро талаб намуда, парвандаро тартиб медиҳад ва ба Раиси ШҶҶрои шикоятӢ пешниҳод менамояд.

28. Таърихи маҷлиси ШҶҶрои шикоятӢ ва ҳайати он барои баррасии парвандаи мушаххас аз ҷониби Раиси ШҶҶрои шикоятӢ тасдиқ карда мешавад.

29. ШҶҶрои шикоятӢ ба тамоми шахсони манфиатдор имконият медиҳад, ки нуқтаи назари худро ба таври хаттӣ баён намуда, шахсан ё ба воситаи пешниҳод намоянд.

30. Мақтуб ва шикоятҳои беимзо ба инобат гирифта намешаванд ва ба маводҳои парванда ҳамроҳ карда намешаванд.

31. Котиб маводҳои парвандаро барои омӯзиш ба аъзои коллегияи ШҶҶрои шикоятӢ пешниҳод менамояд, фикру ақидаҳои онҳоро ҷамъоварӣ намуда таҳлил менамояд. Қарори охири дар маҷлиси ШҶҶрои шикоятӢ ба таври овоздиҳии оддӣ, аз рӯи овозҳои бисёрии аъзоёни коллегия қабул карда мешавад.

32. Дар баррасии эътироз шахси эътироз пешниҳоднамуда, арзномадех, дорандаи ҳуҷҷати ҳифозатии мавриди баҳс қароргирифта ва намояндаи онҳо ширкат менамоянд. Тарафҳо ҳуқуқ доранд ба таври хаттӣ аз ШҶҶрои шикояти хоҳиш намоянд, ки эътироз шикоят ва ё ариза бе иштироки онҳо баррасӣ гардад ва нусхаи қарори қабул намудаи ШҶҶрои шикояти ба онҳо ирсол карда шавад.

33. Шахси эътироз пешниҳоднамуда, арзномадех, дорандаи ҳуҷҷати ҳифозатии мавриди баҳс қароргирифта дар баррасии эътироз метавонанд шахсан ё ба воситаи намояндаи худ, ки салоҳияташ бояд ба воситаи ваколатнома тасдиқ шуда бошад, ширкат намоянд. Қарорҳои МД ММПИ намояндаи шахсони мазкур шуда наметавонанд.

34. Ҳозир нашудани ҳар кадоме аз шахсоне, ки ҳуқуқи дар баррасӣ ширкат намудан доранд ва оид ба макон ва замони баргузоршавии маҷлиси ШҶҶрои шикоятӢ хабардор карда шудаанд, барои баррасии эътироз монеъ шуда наметавонанд. Аммо Раиси ШҶҶрои шикоятӢ ҳуқуқ дорад дар ҷунин ҳолатҳо низ муҳокимаи парвандаро мавқуф гузорад.

35. ШҶҶрои шикоятӢ ҳуқуқ дорад, ки имкон надоштани баргузоршавии баррасии эътирозро ба инобат гирифта, мӯҳлати гузаронидани маҷлисро ба таъхир гузорад, ки аз ин хусус шахсони манфиатдор огоҳонида мешаванд.

36. ШҶҶрои шикоятӢ баррасии эътирозро қатъ менамояд, агар яке аз

ҷонибҳо дуруст ва қонунӣ будани ақидаи ҷониби дигарро бо таври хаттӣ эътироф намуда, аз баҳс даст кашад. Оид ба қатъ гардидани баррасии эътироз Шӯрои шикоятӣ таъинот содир менамояд. Дар ин ҳолат, мууроҷиати дубора оид ба баҳси байни ҳамин ҷонибҳо оид ба ҳамин асосҳо танҳо ҳангоми муайян гардидани ҳолати нав пайдогардида, ки барои ҳалли баҳси мазкур аҳамияти ҳалқунанда дорад, ҷой дошта метавонад.

37. Баррасии моҳиятии эътироз бо маърузаи Раис ё яке аз аъзоёни коллегияи Шӯрои шикоятӣ оид ба моҳияти парванда оғоз мегардад. Идомаи баррасии парванда ба тартиби зерин сурат мегирад:

-баромади шахси эътироз пешниҳоднамуда ва ё намояндаи он;

-баромади намояндаи Раёсатҳои экспертизаи давлатии объектҳои моликияти саноатӣ, дар ҳолати пешниҳоди шикоят ё эътироз зидди қарори Раёсатҳои экспертизаи давлатии объектҳои моликияти саноатӣ;

-баромади дорандаи ҳуҷҷати ҳифозатӣ ё намояндаи он;

-посухи ҷонибҳо ба пурсишҳои аъзоёни коллегияи Шӯрои шикоятӣ.

38. Муҳокимаи баромадҳо ва қабули қарор танҳо аз ҷониби аъзоёни коллегияи Шӯрои шикоятӣ сурат мегирад.

5. ҚАБУЛИ ҚАРОРИ ШҶРОИ ШИКОЯТӢ АЗ РӢИ НАТИҶАИ БАРРАСИИ ЭЪТИРОЗ ВА АРИЗА

39. Баъди баррасии моҳиятии эътироз коллегияи Шӯрои шикоятӣ қарор қабул мекунад. Қарор дар маҷлис аз рӯи натиҷаҳои муҳокимаи тамоми ҳолатҳои баҳс дар асоси қонунгузорию ҷорӣ, ҳолатҳои воқеӣ ва маводҳои парванда, қабул карда мешавад.

40. Қарор бо овоздиҳии қисми зиёди аъзоёни коллегияи Шӯрои шикоятӣ қабул карда мешавад. Ҳангоми баробарии овозҳо овози Раиси коллегия ҳалқунанда мебошад. Қарор дар бланки намунавӣ тартиб дода шуда, аз ҷониби Раис ва тамоми аъзоёни коллегия имзо карда мешавад ва нусхаи он ба парванда ҳамроҳ карда мешавад. Фикру ақидаи асосии аъзоёни коллегия аз рӯи арзнома ба парванда ҳамроҳ карда мешавад. Аъзоёни коллегия ҳуқуқи аз овоздиҳӣ худдорӣ карданро надоранд.

41. Қарори Шӯрои шикоятӣ аз қисми муқаддимаӣ, тавсифӣ, асосноккунӣ ва қарор иборат буда, дар ин маврид:

- дар қисми муқаддимаӣ рақами парванда, таърихи қабули қарор, ҳайати коллегияи Шӯрои шикоятӣ, ному насаби намояндагони тарафайн, ки дар баррасии эътироз ширкат менамоянд, дигар ширкаткунандагони баррасии баҳсҳо нишон дода мешаванд;

- қисми тавсифӣ бояд аз баёни мухтасари талаботи шахси эътироздиҳанда, баёни мухтасари ҷавоби ҷониби дигар, баёни мухтасари баёноти дархости тарафайн ва намояндагони онҳо, баёни мухтасари шарҳи

ширкаткунандагони дигари баррасии баҳс, тавсифӣ амалҳои аз ҷониби Шӯрои шикоятӣ содиршуда иборат мебошад;

- дар қисми асосноккунӣ бояд вазъияти баҳс, ки аз тарафи Шӯрои шикоятӣ муқаррар карда шудааст, далелҳо, ки дар асоси онҳо Шӯрои шикоятӣ дархости тарафҳоро қабул ӯ рад намудааст, ишора ба қонунгузорӣ (ба моддаи мушаххаси қонун, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ), ки Шӯрои шикоятӣ ҳангоми қабули қарор ба он таъя намудааст, ифода меёбанд;

- қисми қарор бояд аз хулосабарорӣ мувофиқи талаботи арзшуда, оид ба қонун гардонидан ӯ ин, ки пурра ӯ қисман қонун нагардонидани он иборат бошад.

42. Қарор бояд аз ҷониби Шӯрои шикоятӣ дар давоми як моҳ тартиб дода шавад.

6. МАВРИДИ АМАЛИ ҚАРОР

43. Қарори Шӯрои шикоятӣ ба шахсе, ки эътироз пешниҳод намудааст, ҳамчунин дар ҳолати мавриди баҳс қарор гирифтани ҳуҷҷати ҳифозатӣ ӯ сабт, ба дорандаи ҳуҷҷати ҳифозатӣ, дар муҳлати як моҳ аз таърихи баргузоршавии маҷлиси коллегияе, ки дар он қарор қабул карда шудааст, фиристода шуда, як нусхаи аслии он ба парванда ҳамроҳ карда мешавад.

44. Дар ҳолати ҷой доштани фикру ақидаи махсуси ҳар яке аз аъзои коллегия, он ба нусхаи қарор дохил карда шуда, баъди аз ҷониби аъзоёни коллегия ба имзо расидан, ба парвандаи арзнома ӯ ҳамчун замима ба он ҳамроҳ карда мешавад.

45. Қарор далел ва ишораҳоро, ки дар маҷлиси коллегия баррасӣ нагардидаанд, дар бар гирифта наметавонад.

46. Қарори Шӯрои шикоятӣ, аз таърихи ба шахсони дар банди 43-уми Қоидаҳои мазкур нишондодашуда фиристода шуданаш, мавриди амал қарор мегирад.

47. Қарори мавриди амал қароргирифтаи Шӯрои шикоятӣ барои Раёсати дахлдори экспертизаи давлатии объектҳои моликияти саноатӣ ҳатмӣ ба ҳисоб меравад.

48. Қарори Шӯрои шикоятӣ метавонанд дар суд аз санаи мавриди амал қарор гирифтани дар муддати шаш моҳ тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гиранд.